

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертатсияи Шарифзода Ҷамолиддин Сафол дар мавзуи «Масоили мубрами таърихи халқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то мелод – асри IX) ва инъикоси он дар осори Эмомалӣ Раҳмон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ.

Мутобиқати мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Халқи тоҷик дорои таърихи қадиму ғанӣ мебошад. Масъалаҳои мубрами таърихнигории таърихи халқи тоҷик дар таҳқиқотҳои зиёд омӯхта ва таҳлил шудаанд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парвариш додани ҳисси эҳтироми шаҳрвандонро нисбат ба таърихи халқи худ яке аз принципҳои мустаҳкам намудани пояҳои давлатдорӣ меҳисобад. Ӯ хотирнишон мекунад, ки ҳар насл ва ҳар шаҳс ҳалқаи миёна дар силсилаи таърих аст, ки тавассути мавҷудияти хеш гузаштаро бо оянда ва ояндаро ба гузашта мепайвандад. Бо мақсади баҳо додан ба гузаштаи худ ва насли ҷавонро аз гузаштаи худ огоҳ намудан Эмомалӣ Раҳмон ба навиштани як қатор асарҳои таърихӣ даст зад, ки ин асарҳои безаволи ӯ дар илми таърихнигории тоҷик боз як саҳифаи навро кушод. Ин асарҳо аз ҷониби таърихнигорон гарчанде мавриди омӯзишу таҳқиқот қарор ёфта бошанд ҳам, вале ҳанӯз ба таври пурра омӯхта нашудааст. Бинобар ин, омӯзиши асарҳои Президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таҳқиқоти чудогона зарурият доранд. Муаллифи рисола чунин заруриятро ба инобат гирифта, дар ин самт қадамҳои нахустинро мегузорад. Кори диссертационии Шарифзода Ҷамолиддин Сафол дар мавзуи «**Масоили мубрами таърихи халқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то мелод – асри IX) ва инъикоси он дар осори Эмомалӣ Раҳмон**» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси

07.00.09 – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ пурра мувофиқат менамояд.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Диссертатсия ва мавзуи он барои илми таърихнигорӣ ва таърихи халқи тоҷик мубрам ва нав аст.

Таҳқими худшиносиву истиқлоли миллӣ, давлату давлатдории гузаштаву имрӯзai тоҷикон ҳар як фарди тоҷикро водор месозад, ки ба кӯҳантарин саҳифаҳои сарнавишти миллат ва бунёдгузории тамаддун ва давлату давлатдории тоҷикон рӯ биёрад. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки тамоми асарҳои арзишноки таърихиро барои шинос намудан ба наслҳои оянда мавриди омӯзиши илми таърихнигории таърихи халқи тоҷик қарор дихем. Асарҳои таърихии Эмомалӣ Раҳмон низ аз ин хусусиятҳо орӣ нест. Маҳз омӯзиш ва таҳлили таърихнигории чунин асарҳои таърихӣ ба мо имкон медиҳад, ки аз гузаштаи пурифтиҳор ва маданияти гаронбаҳои ниёгонамон ҷудо нашуда; ба наслҳои ояндаи худ мероси пурғановати маънавии гузаштаро омӯзонем. Роҳбари давлат худ бевосита ба навиштани асарҳои таърихӣ, ба хусус таърихи миллат шуруъ намуда то имрӯз муаллифи асарҳои таърихии «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён», «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёҳи», «Чехраҳои монадгор», «Забони миллат – ҳастии миллат», «Уфуқҳои истиқлол» ва ғайра, мебошанд. Асарҳои зикршуда воқеан дар асоси як қатор маъхазҳои мӯътамади илмӣ навишта шуда, муҳимтарин саҳифаҳои таърихи тоҷикон, ки то имрӯз норӯшан буд, барои хонандай закитабъи тоҷик кушода шуд. Тибқи арзёбии олимон, метавон зикр намуд, ки Эмомалӣ Раҳмон бо асарҳои таърихии худ дар шароити давлатдории миллӣ консепсияи нави таърихи миллатро асос гузошт. Воқеан, давраҳои муҳталифи таърихи халқи тоҷик дар осори Эмомалӣ Раҳмон дар асоси сарчашмаҳои илмӣ ва бо назардошти адолати таърихӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон омӯзиши таърихи бостони халқи тоҷик то рӯзгори Сомониён бар асоси консепсияи нау, яъне бо таваҷҷуҳ ба решавёбии манфиатҳои миллӣ, ҳифзи арзишҳои таърихӣ ва фарҳанги ниёкон роҳандозӣ шудааст. Аз ин рӯ,

таҳқиқи масоили мубрами таърихи халқи тоҷик ва инъикоси он дар осори Эмомалӣ Раҳмон барои таърихнигории тоҷик муҳим ва саривақтӣ мебошад.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Навғониҳои илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки моҳиятан омӯзиши масоили мубрами таърихи халқи тоҷик ва инъикоси он дар асарҳои таърихии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷиҳати илмӣ аввалин маротиба мавриди омӯзиш қарор гирифта, афзалияти он дар таҳлили асарҳои таърихии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зоҳир мегардад:

- дар натиҷаи таҳлили манобеи таърихӣ, маҳсусан бозёфти бостоншиносӣ ва осори Эмомалӣ Раҳмон раванди ташаккули ақвоми ориёй дар Осиёи Марказӣ, мароҳили муҳочират, сукунат ва вижагии тамаддуни онҳо мушаххас гардид;
- инъикоси анъанаҳои давлатдории ориёихо (аз нимаи дувуми ҳазораи II то мелод - аспри IX) мавриди таҳлил илмӣ қарор гирифт;
- вижагиҳои сиёсати забткоронаи арабҳо ва паёмади он дар сарнавишти мардумони Хурӯсону Мовароуннаҳр бар асоси қиёси илмии осори таърихӣ ва андешаҳои Эмомалӣ Раҳмон ошкор гардид;
- ақидаҳои Эмомалӣ Раҳмон оид ба густариши фарҳангӣ тоҷикон тавсиф гардид;
- бо таҳлилу баррасии амиқи аҳбори сарчашмаҳои таърихӣ ва муқоисаи осори Эмомалӣ Раҳмон ҷойгоҳи хонадонҳои ҳукумрони Хурӯсону Мовароуннаҳр – Тоҳириён Саффориён дар таърихи давлатдории тоҷикон мушаххас шуд.

Ҳамин тавр, навғонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки бори нахуст дар таърихнигории муосир ва доираи рисолаи докторӣ масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостони халқи тоҷик то замони Сомониён бар асоси омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон таҳқиқу баррасӣ мешавад.

Асоснокӣ ва эътиමоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Хулосаи диссертатсия дар 14 банди мукаммал

оварда шуда, ба сифати тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ 10 таклиф манзур гардидааст. Метавон иброз намуд, ки муаллифи диссертасия бо назардошти нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванд, ки ҳамагӣ навгонии илмӣ ба ҳисоб мераванд, ба дараҷаи илмии дархостшаванд муносиб мебошад.

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертасия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Натиҷаҳои илмии бадастомада метавонанд барои рушди таърихнигорӣ дар Тоҷикистон такони иловагӣ бахшанд. Тавсияҳои диссертасия дар асоси инкишофи манбаъшиносӣ бунёд гардида, ба баланд бардоштани сатҳӣ таърихнигорӣ мусоидат мекунанд. Маълумоти ҷамъоваришуда, ҷамъbastгардида ва ба низом даровардашуда ҳусусияти равандҳои таърихнигорӣ дар Тоҷикистонро дар асоси назарияи маъмул ошкор ва мушаххас менамояд. Диссертасия метавонад ҳамчун сарчашма барои навиштани мақолаҳои илмӣ дар ин мавзӯъ истифода гардад. Натиҷаҳои таҳқиқот ба баланд бардоштани донишҳои таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва татбиқи мақсад ва вазифаҳои онҳо мусоидат карда, маводи диссертасияро зимни қироати курсҳои лексионӣ оид ба таърихнигорӣ ва манбаъшиносӣ, курсҳои маҳсус ва семинарҳо оид ба таърихнигорӣ ва манбаъшиносӣ дар факултаҳо ва кафедраҳои таърихнигорӣ ва маъхазшиносии мактабҳои олии Тоҷикистон ва тартиб додани воситаҳои таълимӣ метавон истифода бурд.

Қисмати асосии таҳқиқ. Диссертасия аз муқаддима, панҷ боб, ёздаҳ зербоб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат аст. Матни диссертасия дар 345 саҳифа ҷой шуда, рӯйхати адабиёт 422 номгӯйро фаро мегирад. Дар муқаддимаи диссертасия аҳаммияти мавзӯъ, дараҷаи таҳқиқ, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва ё мавзузъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, объект ва предмет, асосҳои назарию методологӣ, навгонии илмии диссертасия, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд, аҳаммияти назарию амалӣ, дараҷаи эътиmodнокии натиҷаҳо, мутобиқати диссертасия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар

таҳқиқ, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия қайд гардидааст.

Боби якуми диссертатсия – «Бозтоби масоили мубрами таърихи ақвоми ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон» аз се зербоб иборат аст. Зербоби якум «Масоили назариявӣ-методологии омӯзиши таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи халқи тоҷик» ном дорад. Дар зербоби дуюм – «Таҳқики масъалаи ақвоми ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон» баррасӣ мегардад. Дар зербоби сеюми боби якум «Масъалаи давлатдории сулалаҳои ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон» баррасӣ гардидааст.

Боби дуюми диссертатсия – «Дараҷаи омӯзиши забон, эътиқод ва оинҳои динии ориёихо дар осори Эмомалӣ Раҳмон» ном дошта, зербоби аввали он ба таҳқики «Дидгоҳи Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба хостгоҳи забони ақвоми ориёй» баҳшида мешавад. Зербоби дуюми боби дуюм ба баррасии мавзуи «Сатҳи омӯзиши эътиқод ва оинҳои динии ориёихо дар осори Эмомалӣ Раҳмон» марбут мебошад.

Боби сеюми диссертатсия «Инъикоси масъалаи истилои араб ва муборизаи озодихоҳонаи аҷдоди тоҷикон дар осори Эмомалӣ Раҳмон» унвон гирифта, дар зербоби якуми он – «Вижагиҳои хӯчуми арабҳо ба Ҳурӯсону Мовароуннаҳр дар осори Эмомалӣ Раҳмон» таҳқиқ мегардад. Дар зербоби дуюми боби сеюм «Дидгоҳи Эмомалӣ Раҳмон доир ба муборизаи озодихоҳонаи ниёқони тоҷикон дар қиболи Хилофати Араб» таҳлил шудааст.

Боби чаҳоруми диссертатсия «Вижагиҳои густариши тамаддуни ислом дар Ҳурӯсону Мовароуннаҳр ва эҳёи руқнҳои фарҳангӣ миллӣ дар осори Эмомалӣ Раҳмон» ном дошта, дар зербоби якуми он масъалаи «Сатҳи омӯзиши неҳзатҳои фикрӣ ва маънавии тоҷикон (асрҳои VII-VIII) дар осори Эмомалӣ Раҳмон» таҳқиқ шудааст. Дар зербоби дуюми боби чаҳорум «Нақши хонадонҳои маҳаллии Бармакиёну Саҳлиён дар низоми идории Хилофати араб аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон» таҳқиқ гардиданд.

Боби панчуми рисола, ки «Сатҳи омӯзиши давлатдории Тоҳириёну Саффориён дар осори Эмомалӣ Раҳмон» унвон дораду 2 фаслро дар бар мегирад. Зербоби якуми ин боб «Бозтоби нуфуз ва ҷойгоҳи таърихии Тоҳириён дар осори Эмомалӣ Раҳмон» ном дорад. Зербоби дуюми боби панчум ба баррасии мавзуи «Нақши Саффориён дар эҳёи давлатдорӣ ва фарҳанги миллии тоҷикон аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон» бахшида шудааст.

Дар хуносай диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфта ба таври муҳтасар нисбат ба ҳар боб дар алоҳидагӣ зикр гардида, баъзе тавсия ва пешниҳодҳои муаллифӣ манзур гардидаанд.

Хуносахо ва тавсияҳои Шарифзода Ҷамолиддин Сағол қасбӣ буда, баёнгари мундариҷаи диссертатсия ҳастанд ва бо маводи зиёди назариявию амалӣ ва далел асоснок гардидаанд. Яке аз маҳсусиятҳои диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки довталаб Шарифзода Ҷамолиддин Сағол тавонистааст оид ба ҳамаи нуктаҳо ва маълумоти пешниҳодкардааш баҳси илмӣ ба вучуд орад, онҳоро зери суол ва шубҳа кашад, мавқеъ ва нигоҳи муаллифиро дар ин замина ба миён орад. Далелҳои истифодашуда эътиимодбахшанд. Ҳангоми таҳлил муносибат ба мавзӯъ дуруст ва қасбӣ буда, аз маҷрои зарурӣ берун нашудааст.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Муҳтавои асосии диссертатсия дар 2 монография, 28 мақолаи чопии довталаби дараҷаи илмӣ дар маҷмуаҳо ва дигар васоити илмию таълимӣ, аз ҷумла 19 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд ва пурра натиҷаҳои диссертатсияро фаро мегиранд. Теъдоди маводи чопшуудаи диссертант ба талаботи банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Шарифзода Ҷамолиддин Сағол ба талаботи

бандҳои 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорон мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навғонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Ҳамчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад. Натиҷаҳои таҳқик эътиомд баҳаш буда, аз тарафи муаллиф бевосита дар марҳалаҳои гуногун коркард, тасвиб ва баррасӣ шудаанд.

Эродҳо ба диссертатсия. Бо вуҷуди муваффақиятҳои зиёд, дар диссертатсия як қатор камбудихо мушоҳида гардиданд, ки ислоҳашон ба манфиат дониста мешавад:

1. Экскурсҳои берун аз ҷорҷӯбаи хронология, ки дар мавзуи рисола нишон дода шудааст (нимаи дуюми ҳазораи II пеш аз милод- асри IX).

2. Баҳси хостгоҳ ва муҳоҷирати ориёиҳо ҳамоно актуалӣ боқӣ мемонад. Зимни баррасӣ ва таҳқиқи илмӣ бояд ба ин масъала ҷиддитар муносибат карда нахустмеҳани қабоили ориёиро аниқ нишон дод. Дар ин маврид баҳои довталаби дараҷаи илмиро зимни ҳимояи ошкори диссертатсия донистан ба манфиати кор аст.

3. Дар баҳши рисола, ки ба таҳқиқи таърихи давлатдории Кушониён баҳшида шудааст, зикр мегардад, ки ба назари Эмомали Раҳмон, дар 2 намуди сиккаҳои нодири кушонӣ ҷеҳраи шоҳи кушонӣ Вима Такту писари Кучула Қадғиз тасвир шудааст. Соли 2021 дар Алмоси як катибае кашф гардид, ки матни он гуфтаҳои Эмомали Раҳмонро доир ба хукмронии шоҳи кушонӣ Вима Такту тасдиқ намуд. Умединрем, ки ин далели навро диссертант ба назар гирифта ба матни монография дохил менамояд

4. Дар зербоби 2-и боби 5, диссертант ба ақидаҳои Нозим Ҳакимов дар китоби дарсии «Таърихи ҳалқи тоҷик» иқтибос менамояд (мис.: с.197 ва диг.). Ишора ба ин китоби дарсӣ зарурият надорад, чунки доир ба ин давр таҳқиқоти маҳсуси илмӣ бисёранд.

5. Маълум, ки осори Эмомалӣ Раҳмон ба забонҳои хориҷӣ ҳам тарҷума шуда, таваҷҷуҳи олимони хориҷиро ба ҳуд ҷалб намудаанд. Муаллифи диссертатсия доираи васеи адабиёти илмиро оид ба мавзуи ҳуд ҷамоварӣ ва таҳлилу таҳқиқ кардааст, вале ба назар мерасад, ки дар бештарини мавриҷҳо добталаб ба адабиёти рус ва тоҷик тақиа кардааст. Ба инобат гирифтани асару таҳқиқоти олимони хориҷӣ зимни ба ҷоп омода кардани монография аз аҳаммият ҳолӣ нест.

6. Рисола дорои қамбудиҳои техникӣ мебошад.

Қисмати хотимавии тақриз. Диссертатсия аз лиҳози мубрамият, ном ва нақши мавзуъ, муқаддима, бобҳо ва зербобҳо, ҳулосаю сарчашмаҳо пайдарҳам ва бо услуби илмӣ таҳия гардидааст. Таҳлили матни диссертатсия ва автореферат нишон медиҳад, ки он кори анҷомёфта буда, дорои навғониҳои илмӣ ва натиҷаҳои боэътиҳод аст.

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои ба ҷоп расонидаи Шарифзода Ҷамолиддин Сағол муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос намуда, аз лаёқати баланди илмии довталаби дараҷаи илмӣ гувоҳӣ медиҳанд. Диссертатсияи Шарифзода Ҷамолиддин Сағол бо доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар шиносномаи ихтисоси илмии 07.00.09 – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ, комилан мувоғиҷат мекунад.

Ҳулоса, диссертатсияи Шарифзода Ҷамолиддин Сағол дар мавзуи «Масоили мубрами таърихи ҳалқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то мелод – асри IX) ва инъикоси он дар осори Эмомалӣ Раҳмон» кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобғӯ мебошад ва муаллифи он

сазовори дарёфти дарацаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 – Таърихнигорӣ, маъказшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ аст.

Такризи мазкур бо назардошти талаботи бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои таърих, профессори
кафедраи археология, этнография ва диншиносии
МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»
22 майи соли 2025

Рахимов Н.Т.

Суроға: 735018, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Ҳуҷанд, микронаҳияи Мевагул,
бинои 10, хӯҷраи 190,
Тел.: +992927305194
E-mail: nabir@mail.ru

«Имзои д.и.т, профессор Раҳимов Н.Т.-ро тасдиқ меқунам»:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси
МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»
23 майи соли 2025



Сайдуллозода З.С.